

Диссертационному совету 6D. КОА-029 при
Таджикском национальном университете
(734025, Республики Таджикистан, г. Душанбе
проспект Рудаки 17)

СОГЛАСИЕ

Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзаде в лице ректора, д.ф.н., профессор Гулназарзода Жило Бури в соответствии с пунктом 62 «Положения о Диссертационных советах», утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. №267 и пунктам 74-77,79 «Порядка присуждения учёных степеней», утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021г. №267, даёт свое согласие на выступление в качестве ведущей организации по диссертации Ахмедова А.С. на тему «Ислам и таджикско-иранский культуры: история взаимоотношений», представленной в Диссертационный совет 6D. КОА-029 при Таджикском национальном университете, на соискание учёной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.14- философия религии и религиоведение.

В соответствии с пунктами 62 «Положения о Диссертационных советах», утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. №267 и пунктам 74-77,79 «Порядка присуждения учёных степеней» с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения учёных степеней представляем следующие сведения о себе и своих публикациях:

Наименование организации в соответствии с уставом	Таджикский государственный институт языков имени С. Улугзаде
Сокращенная наименование организации в соответствии с уставом	ТГИЯ им. С.Улугзаде
Местонахождение заведения	Республики Таджикистан г. Душанбе
Индекс, адрес	734003, г. Душанбе, ул. Мухамадиева 17/6, тел: +(992) 32-50-00
Электронная почта	dilovar8181@bk.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет	www.ddzt.tj
Сведения о руководителях организации: должность	Гулназарзода Жило Бури, доктор филологических наук, профессор
Сведения о руководителях кафедры	Маджидов Диловар Хафизович, кандидат философских наук, доцент

Публикации работников ведущей организации за последний 5 лет

1. Маджидов Д.Х. Концепция движения, время и пространства в учении Бируни // Вестник института языков. – 2019. – №4 (36). – С.176-181.
2. Маджидов Д.Х. Исторические и социокультурные условия развития мировоззренческих взглядов Бируни // Вестник института языков. – 2020. – №2 (38). – С.148-154.
3. Карамхудоев Ш.Х. Философско-психологический подход Носира Хусрава и Джалаледдина Руми к анализу духовной деятельности человека // Вестник института языков-№2(34), Душанбе, 2019. С. 124-131.
4. Карамхудоев Ш.Х. «Макоми илмҳои табиатшиносӣ дар осори Носири Хусрав», Масъалаҳои илмҳои гуманитарӣ №3, 2021. Саҳ. 87-92;
5. Сулаймонов Б.С. Абунасири Форобӣ асосгузори истилоҳоти мантиқӣ дар Шарк // Паёми донишкадаи забонҳо. – 2019. – №4 (36). – С.23-29.
6. Сулаймонов Б.С. таснифоти қазияҳо аз дидгоҳи муаллими сонӣ. // Паёми донишгоҳи миллӣ, №9, Душанбе 2020, саҳ. 174-179.
7. Бабаев К. Политический плюрализм в Таджикистане: история и современность. Монография. Душанбе, «ПОРМЭКСПО», 2018. 282 с.
8. Кобилов М.З. Политическая ориентация народа в условиях политической трансформации (на примере общества Таджикистана) // Вестник науки. – Толятти. – 2019. –№1 (10). – Том 2. – С.16-24.
9. Азизмуродов М.Р. Чавхар ва араз дар таълимоти Мавлоно Чалолуддини Балхӣ // Паёми Донишкадаи забонҳо--№2 (38), Душанбе 2020. С. 161-165. (1, қ.ч).
10. Бабаев К. «Политический плюрализм и процесс его институализации в условиях Республики Таджикистан» в «Научно-политическом журнале Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан» (в соавторстве). - № 3(52). – 2021. – С. 217-224;
11. Салимов А.И. Инсоншиносӣ ва қобилияти шинохт // Паёми донишкадаи забонҳо. – 2018. – №1 (29). – С.75-78.
12. Мирова Н.Р. Пос доштани арзишҳои миллӣ ва омӯзиши забонҳои хориҷи дар меҳвари суҳанронӣҳои пешвои миллат // Паёми донишкадаи забонҳо-№4(36), Душанбе 2019, С. 146-153.

Ректор Таджикского
государственного института
языков им. С. Улугзода д.ф.н., пр.

Гулназарзода Ж.Б.

/ Начальник ОК ТГИЯ им. С. Улугзода д.ф.н., пр.

Наджмудинов Ш.М.

«03» 4 2022

